

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ дар мавзуи “Шароитҳои педагогии ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони синфҳои 9-10 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар дарсҳои таърихи умумӣ” барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи таълимуму тарбия (13.00.02.05 – Назария ва методикаи таълими фанҳои ҷамъияти (таҳсилоти миёнаи умумӣ))

Мутобиқати мавзуъ ва муҳтавои диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуъ ва муҳтавои диссертатсияи Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ дар мавзуи “Шароитҳои педагогии ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони синфҳои 9-10 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар дарсҳои таърихи умумӣ” ба бандҳои зерини шиносномаи ихтисоси илмии 13.00.02 – Назария ва методикаи таълимуму тарбия (13.00.02.05 – Назария ва методикаи таълими фанҳои ҷамъияти, таҳсилоти миёнаи умумӣ), аз он ҷумла, ба банди 1- назария ва методикаи таълими фанҳои ҷамъияти ва банди 2 - назария ва методикаи тарбияи хонандагон дар раванди таълими фанҳои ҷамъияти мутобиқат дорад, зоро дар таҳқиқоти диссертационии мавриди назар асосҳо ва шароитҳои педагогии ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон баррасӣ шуда, вижагиҳои ин арзишҳо дар шароити муосир муайян карда шудааст, мушаххасоти таърихии ташаккули ин арзишҳо дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон таҳдил шуда, имкониятҳои фанни таърихи умумӣ ҳамчун воситаи ташаккули ин арзишҳо нишон додааст.

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Мубрамии мавзӯи таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки масъалаи таҳқиқнамудаи Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ дар шароити рушди Тоҷикистон ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд, яке аз масъалаҳои муҳими таълимуму тарбияи насли наврасу ҷавон мебошад. Ба ин хотир, ӯ мавзуи актуалии шароитҳои педагогии ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони синфҳои 9-10 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро интихоб намудааст.

Муаллифи диссертатсия иброз кардааст, ки ташаккули ҳисси шаҳрвандӣ ва ватандӯстии насли наврас, ки ҳамчун арзиши бунёдии миллӣ аҳамияти маҳсус дорад, барои суботи ҷомеа, рушди иқтисодӣ ва таҳқими ҳувияти миллӣ мусоидат мекунад. Ватандӯстӣ ва ҳисси шаҳрвандӣ бояд дар рӯҳияи эҳтиром ба таъриҳ, фарҳанг, ҳалқ ва давлат гузаронида шаванд, то насли наврас бо муҳити иҷтимоии худ шинос шуда, ба он таъсир расонад. Ин андешаву мулоҳизаҳои муаллиф дар воқеъ асоси воқеӣ дошта,

қабули қонун “Дар бора ватандӯстӣ” аз мубрам ва муҳим будани тарбия ватандӯстӣ ва ҳисси баланди шаҳрвандӣ гувоҳӣ медиҳад.

Ташаккули фарҳанги ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ва омодагӣ ба таҳдидҳои ҷаҳонӣ вазифаҳои асосии тарбияи ҷавонон мебошанд. Ватандӯстӣ на танҳо эҳсоси ифтихор ба Ватан, балки масъулият ва вазифаҳои шаҳрвандӣ низ мебошад, ки насли наврас бояд онро дарк кунад. Ин тарбият бояд бо усулҳои мусир, ки ҷавононро ба иштироки фаъол ташвиқ мекунад, анҷом дода шавад ва дар ин ҷода барномаҳои таълимии мукаммал, ки ба ташаккули ҷаҳонбинии ватандӯстона нигаронида шудаанд, бояд таҳия ва амалий карда шаванд.

Илова бар ин, муҳим аст, ки муассисаҳои таълимӣ ва оилаҳо дар ин раванд ҳамкории самаранок дошта бошанд. Ташкил кардани ҷорабиниҳои фарҳангӣ, семинарҳо ва тренингҳо барои омӯзгорон ва волидон метавонад ба рушди арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ мусоидат кунад. Инчунин, иштирок дар лоиҳаҳои иҷтимоӣ метавонад ҷавононро бо муҳити атроф ва масъулиятҳои иҷтимоии худ бештар шинос созад.

Таҳқиқоти Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ на танҳо барои таҳқиқи масъалаҳои педагогӣ, балки барои таҳқими арзишҳои миллӣ ва ватандӯстӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон аҳамияти қалон дорад. Натиҷаҳои ин тадқиқот метавонанд дар рушди стратегияҳои таълимӣ ва тарбиявии муассисаҳои таҳсилотӣ истифода шаванд, ки дар ниҳоят ба рушди иҷтимоии қишвар ва ҳифзи арзишҳои миллӣ кӯмак мерасонанд.

Бо таваҷҷӯҳ ба андешаву мулоҳизаҳои дар боло зикршуда, таҳқиқоти диссертационии Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ аҳамияти маҳсус дорад. Ин таҳқиқот метавонад ба рушди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, инчунин ба таҳқими ҳувияти миллӣ ва вахдати миллӣ дар қишвар кӯмак расонад.

Аз ин лиҳоз, таҳқиқоти мавриди баррасӣ ниҳоят мубрам, саривақтӣ ва дархурди тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии насли наврас буда, он барои рушд ва таҳқими арзишҳои миллӣ ва иҷтимоии насли наврас аҳамияти муҳим дорад.

Дарачаи навғонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд: Қабл аз ҳама, қайд бояд кард, ки арзёбии натиҷаҳои диссертатсия ва таҳқиқоти таҷрибавӣ-озмоишии баргузорнамудаи Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ, ҳамчунин ҳулоسаву тавсияҳои методии коркард ва манзурнамудаи ўз он шаҳодат медиҳанд, ки муаллиф ба мақсад ноил шуда, вазифаҳои дар назди таҳқиқот гузошташударо ҳаллу фасл кардааст ва дар натиҷа фарзияи илмии пешниҳодкардааш дар амал тасдиқи ҳудро пайдо карда, аз ҷониби

муаллифи таҳқиқоти диссертатсионӣ як идда навгониҳо рӯи кор омададааст.

Дар натиҷаи таҳлили амиқи таҳқиқоти диссертатсионӣ, ки бо маълумоти озмоиши ва хулосаҳои ҳамаҷониба тақвият дода шудааст, маълум мешавад, ки муаллиф дар самти ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар хонандагони синфҳои 9-10 дар дарсҳои "Таърихи умумӣ" корҳои назаррасро анҷом додааст.

Аз ҷумла, муаллиф тавонистааст робитай байни унсурҳоеро, ки сохтори ягонаи арзишҳои шаҳрвандӣ-ватанпарварро ташкил медиҳанд, муайян кунад ва мундариҷаи ҳар яке аз ин унсурҳоро асоснок кунад. Вай инчунин исбот кардааст, ки истифодаи равишҳои фарҳангӣ ва фаъол дар ташаккули ин арзишҳо нақши муҳим дорад.

Илова бар ин, муаллиф фаҳмиши илмии муносибати аксиологиро амиқтар карда, амсилаеро таҳия кардааст, ки ба ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар мактаббачагон нигаронида шудааст. Вай, инчунин, барномаи таълимиро барои ташаккули ин арзишҳо таҳия карда, самтҳои фаъолияти омӯзгори фанни таъриҳро дар ин самт муайян намудааст.

Дар маҷмӯъ, тадқиқоти муаллиф дар рушди илми педагогӣ дар соҳаи ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ саҳми назаррас дошта, метавонад дар амал дар раванди таълиму тарбия истифода шавад.

Таҳқиқоти мазкур дар заминай аҳамияти беандозаи тарбияи ҳисси шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар ҷомеаи муосир арзиши хоса дорад. Муаллиф бо дарки амиқи ин масъала, таваҷҷуҳи худро ба хонандагони синфҳои 7-9 равона сохтааст, ки ин давраи муҳими ташаккули шаҳсият ва ҷаҳонбинии онҳо ба ҳисоб меравад.

Муаллиф аҳамияти тарбияи ватандӯстиро на танҳо ҳамчун як масъалаи ахлоқӣ, балки ҳамчун омили муҳими таъмини субот ва рушди устувори ҷомеа арзёбӣ мекунад. Ӯ бо муайян кардани асосҳои назариявии тарбияи ҳисси шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, заминай мустаҳками илмӣ барои татбиқи амалии он фароҳам овардааст.

Навгонии дигари таҳқиқот дар он аст, ки муаллиф технологияҳои муосири ташаккули ин арзишҳоро дар раванди таълими фанни таърихи умумӣ пешниҳод кардааст. Ин имкон медиҳад, ки омӯзгорон аз донишҳои таъриҳӣ барои таҳқими ҳисси ватандӯстии хонандагон самаранок истифода баранд.

Ҳамин тарик, таҳқиқот бо фарогирии ҷанбаҳои назариявӣ ва амалӣ, дар беҳтар намудани раванди тарбияи ватандӯстии насли наврас ва ташаккули шаҳсияти комил саҳми арзанд гузошта метавонад.

Муаллифи тадқиқоти диссертационӣ маҷмӯи нуктаҳои илмӣ ва равишҳои инноватсиониро барои ҳимоя пешниҳод мекунад, ки ба баланд бардоштани самаранокии тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстонаи насли наврасу ҷавонон равона карда шудаанд. Аз ҷумла, муаллиф таъкид мекунад, ки давлат бояд тарбияи ватандӯстиро на ҳамчун вазифаи дуюмдараҷа, балки ҳамчун яке аз афзалиятҳои муҳимтарин дар системаи маориф баррасӣ қунад. Мақсади асосӣ ташаккули арзишҳои амиқ ва устуори муҳабbat ба Ватан дар насли ҷавон дар асоси фаҳмиши огоҳонаи таърих, фарҳанг ва анъанаҳои қишвари худ мебошад. Ба ҷои усулҳои ягона, пешниҳод кардааст, ки муносибати инфиродӣ ба ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ, ки маҳсусиятҳои инфиродии ҳар як шогирдро ба назар мегирад, ҷорӣ карда шавад. Ин рaviш бояд се ҷанбаи асосии шаҳсиятро дар бар гирад: маърифатӣ (тавсеаи дониш дар бораи таърих ва фарҳанг), рафторӣ (ташаккули малакаҳои рафтари масъулияти иҷтимоӣ) ва арзишӣ (дарки аҳамияти арзишҳои ватандӯстӣ барои некӯаҳволии шаҳсӣ ва ҷамъиятӣ).

Таҳқиқот, инчунин, ба аҳамияти давраи таҳсил синфҳои 9-10-и мактаби миена барои таҳқими асосҳои шуури ватандӯстӣ ишора мекунад. Пешниҳод карда шудааст, ки амсилае бояд таҳия ва ҷорӣ намоем, ки дониши хонандагонро дар бораи таърихи қишвар, шаҳсиятҳои барҷаста ва рӯйдодҳои муҳиме, ки ҳувияти миллиро ташаккул медиҳанд, ғанӣ гардонад. Вазифаи асосии ин амсила бояд тарбияи ҳисси бошууронаи ҳудшиносӣ, ифтихор аз Ватани худ ва эҳтиром ба таърих ва фарҳанги он бошад.

Муаллиф маҳсус қайд мекунад, ки дарсҳои "Таърихи умумӣ" барои ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ имконияти беназир фароҳам меоранд. Ҳамчун асоси ин раванд истифодаи се усули ба ҳам алоқаманд пешниҳод кардааст: аксиологӣ (ба арзишҳо нигаронидашуда), фарҳангӣ (ба назар гирифтани заминаи фарҳангӣ) ва фаъолиятӣ (иштироки фаъолонаи хонандагонро дар назар дорад). Татбиқи самараноки ин рaviшҳо бо истифода аз шаклҳо ва усулҳои гуногуни таълим бояд ба таҳқими фарҳанги ватандӯстонаи ҷавонон мусоидат намояд.

Хулоса, зарурати мукаммал соҳтани тамоми мундариҷаи раванди таълим, ҳусусан дар дарсҳои таърих, бо мазмуни ватандӯстона таъкид карда мешавад. Ин истифодаи маводи таълимиро дар бар мегирад, ки саҳифаҳои қаҳрамононаи таърихро ошкор мекунанд, ташкили ҷорабиниҳои ватандӯстона, ки ба санаҳои муҳим ва шаҳсиятҳои барҷаста баҳшида шудаанд, инчунин гузаронидани соатҳои синфӣ, ки ба

муҳокимаи масъалаҳои мубрами ватандӯстӣ ва шаҳрвандӣ равона шудаанд. Ҳамин тариқ, таъсири ҳамаҷониба ба шуури хонандагон имкон медиҳад, ки на танҳо дониши онҳо дар бораи ватандӯстӣ васеъ карда шавад, балки онҳо дар бораи арзиш ва аҳамияти он барои ояндаи кишвар фахмиши амиқ дошта бошанд.

Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия ифодаёфта: Муаллифи диссертатсия Рустамзода С.Ҳ. тавонистааст асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои пешниҳодкардаашро тавассути истифодаи усулҳои гуногуни таҳқиқот таъмин намояд. Барои ин, муаллиф аз таҳлили манбаъҳои илмӣ-назариявӣ, гузаронидани таҷрибаҳои педагогӣ, мушоҳидаи раванди таълим, пурсишнома ва мусоҳиба бо омӯзгорон ва хонандагон истифода бурдааст.

Асоснокии хулосаҳо, инчунин, аз он шаҳодат медиҳад, ки муаллиф дар таҳқиқоти худ ба стандартҳои давлатии таҳсилот, талаботи барномаҳои таълимӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки дар самти тарбияи ватандӯстӣ қабул шудаанд, такя кардааст. Ҳамчунин, натиҷаҳои бадастоварда дар озмоиши педагогӣ самаранокии шароитҳои пешниҳодшударо собит намуда, ба эътимоднокии хулосаҳо таъсири мусбат расонидаанд.

Илова бар ин, муаллиф дар таҳқиқоти худ аз усулҳои оморӣ барои коркарди маълумотҳои ҷамъовардашуда истифода кардааст, ки ин ба муайян намудани дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо ва баҳодиҳии объективии самаранокии шароитҳои педагогӣ имкон медиҳад. Истифодаи усулҳои оморӣ, аз қабили таҳлили вариансӣ ва коррелятсионӣ, имкон додааст, ки вобастагии байни шароитҳои педагогӣ ва сатҳи ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон муайян карда шавад.

Муаллиф инчунин тавонистааст, ки самтҳои асосии таҳқиқоти худро бо назардошли таҷрибаи пешқадами муассисаҳои таълимӣ ва тамоюлҳои муосири рушди низоми маорифи миллӣ ҳамоҳанг созад. Ин имкон медиҳад, ки тавсияҳои пешниҳодшуда на танҳо аз ҷиҳати назариявӣ асоснок бошанд, балки инчунин ба талабот ва имкониятҳои воқеии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мувофиқат кунанд. Зимнан, дар таҳқиқот робитай мустаҳкам бо усулҳои муосири таълим ва технологияҳои иттилоотӣ, ки дар Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марта соли 2006, №90) инъикос ёфтааст, ба назар гирифта шудааст.

Дар диссертатсия ҳамчунин зарурати таҳия ва татбиқи

барномаҳои таълимии иловагӣ ва машғулиятҳои беруназсинфӣ барои ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ асоснок карда шудааст. Чунин барномаҳо бояд ба рушди ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор аз таърихи ватани худ, эҳтиром ба арзишҳои фарҳангӣ ва маънавии миллӣ равона карда шаванд.

Ҳамин тарик, бо назардошти асоснокии назариявӣ, тасдиқи озмоишӣ ва мутобиқати хулосаҳо ва тавсияҳои пешниҳодшуда ба талаботи муосири низоми маориф, метавон таъкид намуд, ки диссертатсияи мазкур саҳми арзишманд дар рушди назария ва амалияи тарбияи ватандӯстии хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошад.

Ҳаҷм ва соҳтори диссертатсия: Диссертатсияи Рустамзода С.Ҳ. аз муқаддима, ду боб, хулоса ва феҳристи адабиёти истифодашуда иборат аст. Ҳаҷми диссертатсия дар 174 саҳифаи матни компьютерӣ ифода ёфта, феҳоисти адабиёти истифодашуда 170 манбаъро дар бар мегирад.

Муқаддимаи диссертатсия ҷанбаҳои муҳими таҳқиқот, аз қабили мубрамият, зарурат ва аҳамияти мавзуъ, дараҷаи омӯзиши он, асосҳои назариявӣ ва методологӣ, заминаҳои эмпирӣ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, инчунин, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда бахшида тавсиф шудаанд.

Боби якум ба таҳлили амиқи масъалаҳои назариявӣ, аз ҷумла асосҳои назариявии ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватанпарастӣ дар таълим, асосҳои маънавӣ ва таърихии тарбияи шаҳрвандӣ ва ватанпарастӣ дар Тоҷикистон, заминаҳои ташаккули ин арзишҳо ва шароитҳои педагогии мусоидаткунанда ба ин раванд дар дарсҳои таърихи умумӣ бахшида шудааст.

Дар боби дуюм муаллиф ба масъалаҳои амалии татбиқи арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватанпарастӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, рушди муҳтаво, татбиқи технологияҳои педагогӣ дар дарсҳои таърихи умумӣ ва таҳлили натиҷаҳои бадастовардашударо мавриди баррасӣ қарор додааст. Ҳамзамон, шароитҳои самаранокии ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватанпарастии хонандагон дар ин замина таҳқиқ ва таҳтил карда шудаанд.

Хулосаи диссертатсия натиҷаҳои таҳқиқот ва корҳои озмоиши гузаронидашударо ҷамъбаст намуда, арзёбии муфассали онҳоро манзур месозад.

Аҳамияти илмӣ, амалиӣ ва иҷтимоии диссертатсия: Диссертатсияи Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ дар мавзӯи "Шароитҳои педагогии ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони синфҳои 9-10 дар дарсҳои таърихи умумӣ" дорои арзиши илмӣ, амалиӣ ва иҷтимоӣ буда, аз ҷиҳати

илмӣ, таҳқиқоти мазкур дар тавсса ва такмили усулҳои таълими таъриҳ, маҳсусан дар самти ташаккули ҳиссиёти ватандӯстӣ ва шаҳрвандии насли наврас, нақши муҳим дорад. Он равишҳои навро барои ҷалби хонандагон ба омӯзиши таъриҳ пешниҳод намуда, усулҳои самараноки тарбияи ватанпрастиро нишон медиҳад. Ғайр аз ин, натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд ҳамчун заминай назарӣ дар таҳияи барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ оид ба таърихи умумӣ истифода шаванд, ки ба ин васила ба муқаммалгардонии раванди таълим мусоидат мекунанд. Инчунин, диссертатсия метавонад ба омӯзиши минбаъдаи масъалаҳои вобаста ба таълими ватандӯстӣ ва шаҳрвандӣ дар шароити муосир як такони нав бахшад.

Аҳамияти амалии диссертатсия дар он аст, ки он барои омӯзгорони таъриҳ як дастури фаъолият буда, барои баланд бардоштани ҳисси ватандорӣ ва шаҳрвандӣ дар дарсҳо роҳҳои мушаххасро нишон медиҳад. Омӯзгорон метавонанд аз натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационии мавриди назар дар раванди таълим истифода бурда, дарсҳоро ҷолибтар ва таъсирбахштар гардонанд. Истифодаи амалии усулҳо ва пешниҳодҳои дар диссертатсия овардашуда, имкон медиҳад, ки дар хонандагон муносабати эҳтиромона ба таърихи Ватан, арзишҳои миллӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ ташаккул ёбад.

Аз нуқтаи назари иҷтимоӣ, ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар байни ҷавонон барои пешгирии зуҳуроти манғӣ, ба монанди ифратгарӣ ва бегонапрастӣ ва тарбияи шаҳсони бомасъулият ва дорои ахлоқи ҳамида ниҳоят муҳим аст.

Нашири натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсия: Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ муҳтавои асосии диссертатсияро инъикос карда, дар шакли 9 мақолаи илмӣ: З мақолаҳои илмӣ дар нашрияҳои илмии тақризшавандай тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 6 номгӯй мақолаҳои илмӣ дар нашрияҳои дигар ва маҷмуаи маводи конференсияҳо нашр шудаанд.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссия: Тартиби таҳияи диссертатсия ва автореферат ба талаботи “Дастурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссертатсия, автореферати диссертатсия ва дигар маводди илмӣ” (Фармоиши раиси Комиссияи олии атtestатционии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 декабри соли 2024 таҳти № 493) мувофиқ буда, автореферати диссертатсия мазмuni муҳтасари диссертатсияро ифода карда, тасаввуроти аниқро доир ба моҳияти таҳқиқоти гузаронидашуда ва натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф медиҳад.

Натицаҳои бадастомада, эътимоднокӣ, хуносаву тавсияҳо тибқи талаботи Комиссия ва Дастурамал аз ҷиҳати илмию-методӣ асоснок карда шуда, ба миқдори кофӣ бо тавсияву пешниҳодҳои назариявӣ ва амалиӣ, мисол ва ҷадвалҳо таъмин аст.

Диссертатсия тибқи муқаррароти Дастурамал фаҳмо, бо лаҳни равони тоҷикӣ, босаводона навишта шуда, тартиби таҳия, ҷобаҷогузории қисмҳои алоҳидай он, робитай мантиқӣ ва мутассилӣ ба пуррагӣ риоя карда шудааст. Доир ба ҳар як боб ва умуман ба рисола хуносаҳои возех бароварда шудааст.

Эрод ба таҳқиқоти диссертатсионӣ: Дар баробари дастовардҳои мухими илмиву амалиӣ, дар диссертатсия ва автореферати он баъзе ғалату камбудиҳо роҳ ёфтаанд, ки ислоҳи минбаъдаи онҳо барои такмили диссертатсия ва корҳои минбаъдаи илмии довталаби дараҷаи илмӣ муфид аст:

1. Яке аз камбудиҳое, ки ба назар мерасад, ба андешаи мо, номувоғиқатии истилоҳоти педагогӣ ва илмӣ буда, муаллиф зимни таҳлили консепсияи “арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ” ба таври возех мушаххас накардааст, ки қадом ҷанбаҳои ин консепсия дар доираи таҳқиқ қарор доранд ва онҳо чӣ гуна ба ташаккули шаҳсияти хонанда таъсир мерасонанд. Ин норавшаний боиси он мегардад, ки наметавон ба таври дақиқ дарк кард, ки чӣ гуна дарсҳои таърихи умумӣ арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстиро дар хонандагон ташаккул медиҳанд.

2. Дар таҳқиқот ба назарияҳои мусир дар соҳаи педагогика ва психологияи ватаний ва ҳориҷӣ, ки ба масъалаҳои ташаккули арзишҳо алоқаманданд, ба таври кофӣ ишора нашудааст. Масалан, муаллиф метавонист аз корҳои олимони маъруф, аз қабили Л.С. Виготский дар бораи нақши муҳити иҷтимоӣ дар ташаккули шаҳсият ё аз назарияи рушди ахлоқии Лоуренс Колберг истифода барад, то асоснокии назариявии таҳқиқоти диссертатсиониро мустаҳкам намояд.

3. Дар баъзе мавридҳо, мушоҳида мешавад, ки таҳқиқоти муҳаққиқони ватаний оид ба мавзуи диссертатсия ҳеле кам таҳлилу баррасӣ шудааст. Муаллиф ба манбаъҳои мушаххас ишора карда бошад ҳам, аммо ба таври амиқ таҳлил накардааст, ки онҳо чӣ гуна ба таҳқиқиқоти диссертатсионӣ алоқаманданд.

4. Дар қисмати озмоиши таҳқиқот методҳои истифодашуда ба таври муфассал шарҳ дода нашудаанд ва маълум нест, ки ҷаро маҳз ин методҳо интихоб шудаанд ва чӣ гуна онҳо ба ҳалли масъалаи таҳқиқот мусоидат мекунанд.

5. Дар матни диссертатсия ва автореферат ғалатҳои имлоиву мантиқӣ ва ғрамматикиву техникий ба назар мерасанд, ки ислоҳ меҳоҳанд.

Ин ғалату камбудиҳо, бешубҳа, ба арзиши илмии таҳқиқот таъсири манғӣ намерасонанд, бо вучуди ин, онҳоро бояд ислоҳ ва бартараф кард.

Дар маҷмуъ, диссертатсияи Рустамзода Сӯҳроб Ҳакимӣ дар мавзуи “Шароитҳои педагогии ташаккули арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони синфҳои 9-10 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар дарсҳои таърихи умумӣ”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи таълимутарбия (13.00.02.05 – Назария ва методикаи таълими фанҳои ҷамъиятӣ (таҳсилоти миёнаи умумӣ)) пешниҳод шудааст, дар сатҳи баланди илмӣ ба анҷом расида, ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 тасдиқ гардидааст, мувофиқ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи таълимутарбия (13.00.02.05 – Назария ва методикаи таълими фанҳои ҷамъиятӣ (таҳсилоти миёнаи умумӣ)) мебошад.

Муқарризи расмӣ, номзади
илмҳои педагогӣ, мудири
кафедраи педагогика ва психологияи

Донишкадаи тарбияи ҷисмонии
Тоҷикистон ба номи Сайдмӯъмин Раҳимов

Разоқов Хуршед

04.09.2025

Маълумот барои тамос:

Суроғ: 734026. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, кӯчаи Лучоб 53;
Тел: 004042151. Е - mail: razokovhursed304@gmail.com

Имзои Разоқов Хуршед Соҳибназаровичро тасдиқ мекунам.

Сардори раёсати кадрҳо, коргузорӣ ва ҳуқуқи
Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон
ба номи Сайдмӯъмин Раҳимов



Мирзоев О.У.